

ТАҚРИЗИ

муқарризи расмӣ ба диссертатсияи Ибрагимова Машҳурахон Тураҷоновна «Майдони функсионалӣ-семантикий локативӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ» барои дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) пешниҳод шудааст.

Мутобиқати мавзуи диссертатсия ба шиносномаи ихтисоси илмӣ. Диссертатсияи Ибрагимова Машҳурахон Тураҷоновна «Майдони функсионалӣ-семантикий локативӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ» ба рамзи ихтисоси тасдиқнамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пурра мувофиқат мекунад.

Мубрамияти мавзуи тадқиқ. Фазо ҳамчун як падидай интегративӣ таваҷҷуҳи забоншиносонро ба худ ҷалб мекунад. Муҳаққиқон аҳаммияти омӯзиши ин падида ва аҳаммияти таҳияи алгоритмҳои хусусиятҳои бисёрҷанбаи онро қайд мекунанд. Аммо чунин ҳодисаи мураккаб, монанди кайҳон ҳануз пурра дарк карда нашудааст; аз тавзеъ ва тавсифи мукаммал дар илм дур аст. Дар забоншиносии ватаний дар марҳалаи ҳозира ягон асари мукаммале вучуд надорад, ки системаи мукаммал ва зинанизомии соҳтории категорияи мувоғикро пешниҳод намояд. Ин ба он асос мебахшад, ки дар ин соҳаи дониш норасоиҳо вучуд дошта, аз олимон барҳӯрдҳои куллан нав ва ҳалли оригиналиро талаб кунанд. Қобили зикр аст, ки категорияи лакотивият мавзуи тадқиқоти илмҳои гуногун, мисли фалсафа, ҷамъиятшиносӣ, таърихи санъат, адабиётшиносӣ ва забоншиносӣ гардидааст.

Бояд таъкид намуд, ки диссертатсияи Ибрагимова М.Т. дар доираи нақшаи корҳои илмӣ-тадқиқотии Муассисаи давлатии таълими “Донишгоҳи давлатии Ҳучанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров” таҳия гардида, фарогири яке аз масъалаҳои мубрами пажӯҳишҳои забоншиносии муосири тоҷик мебошад.

Диссертант дар назди худ мақсад гузоштааст, ки таҳлили майдони функсионалӣ-семантикий локативӣ дар забонҳои англисиву тоҷикӣ ва муайян намудани хусусиятҳои изоморфӣ ва алломорфии онҳо забонҳои муқоисашаванда мебошад” (Автореферат, с. 8). Барои расидан ба ин мақсад ў дарёфт ва муқоиса намудани воситаҳои гуногунсоҳти забонии ифодакунандай маънои лакотивият дар забонҳои қиёсшаванда, инъикос намудани шабоҳату тафовути нишондиҳандаҳои майдонҳои хурди ҷойгиршавӣ ва ҷойивазқунӣ дар ҳар ду забони қиёсшаванда, баровардани хулосаҳои мушахҳаси илмӣ дар асоси таҳқиқоти бастоварда аз вазифаҳои

аслии худ шумурдааст. Чунонки аз муҳтавои диссертатсия бармеояд, муаллифи он ба мақсади худ ноил гардида, аз уҳдаи иҷрои вазифаҳое, ки дар ростои таҳқиқот қарор додааст, ба хубӣ баромадааст.

Ҳангоми таълифи диссертатсия таҳқиқоте, ки дар самти фуносионалий-семантикий локативӣ ва ҳамчунин асарҳои муҳаққиқони барҷастаи ватаниву ҳориҷӣ, аз ҷумла А.В. Бондарков, Ю.В. Власова, В.Г. Гак, Б.А. Илиш, Е.И. Шенделс, О. Есперсен, В.С. Растроғуева, Б. Ниёзмуҳаммадов, Н. Маъсумӣ, Ш. Рустамов, П. Ҷамшедов, С. Назарзода, О.Ҳ. Қосимов, С. Ҷоматов ва дигарон анҷом дода шудаанд, ба сифати асоси назариявӣ мавриди истифода қарор гирифтааст.

Дараҷаи навғонии натиҷаҳо дар диссертатсия ва нуктаҳои илмие, ки ба ҳимояи пешниҳод мешаванд. Таҳлили муқоисавии соҳтор ва нишондиҳандаҳои таркибии майдони фуносионалий-семантикий локативӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ ба доираи таҳқиқи назариявӣ ва амалии масъалаҳои дастури фуносионалий шомил аст. Муҳаққиқ дар муқаддимаи диссертатсия қайд намудааст, ки солҳои охир дар забоншиносии муқоисавӣ соҳтор ва таркиби майдонҳои фуносионалий-семантикий модалият, замон, таксис ва амсоли он муфассал таҳлилу таҳқиқ шудаанд. Ҳамзамон, зикр гардидааст, ки воҳидҳои гуногунсоҳтори забонии ифодакунандаи макон дар забони англисӣ ва тоҷикӣ аз тарафи донишмандони нуктасанҷ ботафсил пажӯҳиш шуда бошанд њам, аммо таҳқиқи муқоисавии воҳидҳои мазкур дар ҳудуди майдони фуносионалий-семантикий локативӣ дар забонъои англисӣ ва тоҷикӣ то имрӯз мавриди омӯзиши муфассал қарор нағирифтааст, ки ин масъала муњиммияти мавзуи интихобшударо асоснок менамояд. Аз ин сабаб, ба риштаи таълил кашидани майдони фуносионалий-семантикий локативӣ дар ду забони муқоисашаванда, ки воҳидҳои гуногунсоҳти забонии ифодакунандаи маънои маконро фароғир аст, яке аз мавзухои мубрам ва саривактӣ мебошад. Омӯзиши муқоисавии майдони фуносионалий-семантикий локативӣ, яъне низоми воситаҳои гуногунсатҳи ифодаи маънои локативият дар заминаи маводи фаровони фактологии забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ сурат гирифта, дарёфт намудани хусусиятъои монанд ва фарқкунандаи соҳтор ва нишондиҳандаҳои майдони фуносионалий-семантикий локативӣ дар забонҳои муқоисашаванда мубрамии мавзуи таҳқиқотро ташкил додааст.

Мазмуни вазифаи семантикий локативӣ ба маънои воҳидҳои хоси забонӣ, таркибҳо ва таркибҳои онҳо асос ёфта, таъсири мутақобилаи ҷиҳатҳо ва сатҳҳои гуногуни забонро инъикос намуда, тарзи хоси ифодаи забонии категорияи таносуби фазоиро дар бар мегирад. Аз ин рӯ, категорияи фуносионалий-семантикий локативият ва вазифаҳои семантикий он, ки бо

воситаҳои бисёrsатҳии забони мушаххас дар маънои худ амалӣ мешаванд, мазмуни семантикии лингвистии локативиро ифода мекунанд, ки инъикоси категорияи равонии таносуби фазой мебошад.

Фазо ва вакт чун шаклҳои мавҷудияти материя объективӣ буда, ба субъекти шинохти онҳо вобаста набуда, универсалий мебошанд ва воситаҳои забонии ифодаи ин категорияҳо гуногунанд. Забонҳои гуногунсоҳт маҷмуи гуногун, масалан, воситаҳои морфологии ифодаи муносибатҳои фазоиро доранд.

Бинобар ин, мавзуе, ки Ибрегимова М.Т. барои таҳқиқи илмии диссертатсия интихоб кардааст, яке аз мавзухои мубрами забоншиносии муосири англис ва тоҷик ба шумор рафта, дорои аҳаммият ва арзиши баланди илмӣ мебошад. Барои муайян намудани нишондиҳандаҳои таркиби майдони функционалий-семантикий локативӣ, мақоми онҳо дар таркиби майдон ва паҳншавии нишондиҳандаҳо дар доҳили майдон, ки барои омӯзиши муқоисавӣ дар забонҳои қиёсшаванд за минагузор буда, мусоидат ҳоҳад кард. Таҳқиқи мавзуи мазкур ҳамчунин аҳаммияти забоншиносӣ дошта, ба пажӯҳиши масъалаҳои мавзуи рисола, маводи гаронбаҳоеро муҳайё месозад.

Нуқтаҳои асосии ба ҳимоя пешниҳодшаванда аз инҳо иборат аст:

- таҳқиқи воситаҳои ифодаёбии муносибатҳои фазой дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ дар ҷорҷӯбай майдони функционалий-семантикий локативӣ;
- муносибатҳои фазоии статикий ва динамикий шарти асосии ҷудокуни майдони функционалий-семантикий локативӣ;
- майдони функционалий-семантикий локативӣ иборат аз ду майдони хурд, яъне майдони хурди ҷойгиршавӣ ва ҷойивазкунӣ;
- майдони нишондиҳандаҳои музофоти майдонҳои хурди ҷойгиршавӣ ва ҷойгиркунӣ ва амсоли инҳо.

Асоснокӣ ва эътиимонкӣ ҳулосаю тавсияҳои дар диссертатсия ифодаёфта. Тавсия ва ҳулосаҳо, инчунин истифодаи амалии натиҷаҳои тадқиқот аз тарафи диссертант илман асоснок карда шудаанд ва метавонанд дар самтҳои тадқиқи муқоисавии смайдони вазифавӣ-маънои маконгарӣ дар забонҳои гуногунсоҳт метавон ба бардоште расид, ки натиҷаҳои ҳосилшударо ҳангоми таҳияи дастурҳои таълимӣ аз ғрамматикаи назариявӣ ва амалии забонҳои муқоисашаванда истифода шавад.

Таҳқиқу баррасии мавзӯъ дар диссертатсия бар мабнои усулҳои асосии таҳқиқот усули мушоҳида, гипотетикӣ-дедуктивӣ, тасвир ва ҳулоسابарорӣ, дар мавридҳои зарурӣ усулҳои роиҷи забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ ва типологӣ низ ба кор гирифта шудаанд.

Ҳаҷм ва соҳтори диссертатсия. Диссертатсия аз муқаддима, се боб, хулоса ва феҳристи осори истифодашуда иборат буда, ҳаҷми умумии он 172 саҳифаи чопи стандартии компютериро ташкил мекунад.

Дар муқаддимаи диссертатсия, тибқи расмиёти маъмулӣ, муҳиммияти мавзуи диссертатсия асоснок гардида, мақсад ва вазифаҳои он, навоварии илмӣ, усул ва методҳои таҳқиқот, мабнои методологӣ ва назариявӣ, аҳаммияти назариявӣ ва амалии диссертатсия муайян ва нуктаҳое, ки барои дифоъ пешниҳод мешаванд, баён гардидааст.

Боби аввали диссертатсия – «Майдони функционалӣ-семантикий локативӣ дар забоншиносӣ ва муаммоҳои он» унвон дошта, аз се фасл иборат аст.

Зикр мегардад, ки дастури функционалӣ шоҳаи маҳсуси забоншиносӣ буда, ба омӯзиш ва таҳқиқи вазифаҳои категорияҳои универсалии забон асос ёфта ва воҳидҳои забониро аз рӯйи вазифаашон дар гуфтор таҳқиқ менамояд.

Муаллиф дар зербобҳои боби мазкур нигоштааст: “Омӯзиши муносибатҳои фазой дар ҳамҷоягӣ бо воситаи ифодёбии он ба сифати майдони функционалӣ-семантикийимкон медиҳад, ки дар асоси принсипи функционалӣ далелҳои забонии аз ҷиҳати соҳт ва сатҳи ҷойгиршавӣ гуногун дар системаи ягона ҷамъоварда, мавриди омӯзиш қарор гиранд”(с.32) қодили қабул мебошад.

Ҳар як фасл бо натиҷагириву хулосаҳои мушаххас ҷамъбаст гардидааст.

Дар боби дуюми диссертатсия – «Соҳтори майдони хурди ҷойгиршавӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ», ки фарогири ду фасл мебошад. Дар он зикр мегардад, ки унсурҳои таркибии майдони хурди ҷойгиршавӣ дар забонҳои муқоисашаванда якранг нестанд, аз ин рӯ майдони хурди ҷойгиршавӣ ба категорияи функционалӣ-семантикий локативият асос ёфтааст. Маркази майдони хурди ҷойгиршавиро дар ҳар ду забонҳои муқоисашаванда як нишондиханда, яъне таркибҳои пешояндӣ-исмӣ ташкил додааст. Таркибҳои пешояндӣ-исмӣ бо феълҳои статикӣ якҷоя меоянд, ки ин падида дар ҳар ду забон ба назар мерасад, ки яке аз ҳусусияти ба ҳам монанди ду забони қиёспаванд ба ҳисоб меравад.

Муҳақиқ дар ин боб дарҷ намудааст, ки таркиби пешояндӣ-исмӣ дар ҷумла вазифаи ҳоли маконро иҷро менамояд. Инчунин муаллифи рисола муайян намудааст, ки ибораҳо дар ифодаёбии муносибатҳои гуногуни фазой, маконӣ, ҷойивазкуниӣ ва замонӣ васеъ истифода мешаванд(с. 46).

Боби сеюми диссертатсия – «Майдони хурди ҷойивазкуниӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ» унвон гирифта, аз ду фасл таркиб ёфтааст. Дар фасли якуми боб майдони хурди ҷойивазкуниӣ дар забони англисӣ мавриди корбурд аз ҷониби муаллифи асар қарор гирифтааст. Дар зери мағҳуми ҷойивазкуниӣ, яъне ҳаракат дар фазо, ҳаракат нисбати макон бо тайқунии ягон фазо фаҳмида мешавад, ки

олими рус В.А. Плунгян ҳаракат дар фазоро ҳамчун таѓириёбии макон шарҳ медиҳад [ниг. ба адабиёт дар рисола 141, с.60].

Дар ин боб муаллиф кушиш ба ҳарҷ дода, масъалаҳои назариявӣ ва таҳлили майдони хурди ҷойивазкуни дар забонҳои англӣ ва тоҷикӣ дар пешӣ ҳуд гузашта, мавриди таҳқиқ қарор додааст.

Дар қисмати хулоса натиҷаҳои асосии таҳқиқоти ба анҷомрасида баён карда шудаанд, ки дар ташаккули ҳусусиятҳои функционалий-семантикийи услубии рисоларо ба таври муфассал ҷой дода шудааст.

Мавод ва матолиби рисола метавонад дар оянда зимни таҳқиқоти умумӣ ва густардаи марбут ба майдони функционалий-семантикий дар ифодаи вазифаи амики муоширатӣ ҳеле муҳим буда, ҳамчунин таълиму тадриси забонҳои англӣ ва тоҷикӣ ва курсу семинарҳои таҳассусӣ дар мактабҳои олий ва таълифи барномаҳову дастурҳо ва васоити таълимӣ оид ба ин фанҳо истифода гардад. Матолиби дастурии назариявӣ ва амалии забонҳои англӣ ва тоҷикии лъамъовардашуда ҳамчунин барои нашри рисолаҳои илмӣ аз рӯи ихтисоси марбут метавон заминаи муфид фароњам оварад.

Аҳаммияти назариявӣ ва амалии таҳқиқ аз он иборат, ки таҳқиқоти мазкур дар омӯзиш ва таҳлили минбаъдаи дар муайян намудани паҳлухои муҳталифи майдони функционалий-семантикий дар забонҳои гуногунсоҳт ҳамчун воҳиди илмии ба муҳити муносибатҳои фазоӣ тааллук доранд дар доираи донишҳои илмии забоншиносии муосир, ки хулосаҳои он пойгоҳи муайяни назариявиро дар омӯзиши минбаъдаи масъалаҳои муҳталифи ҷойгиришавии майдон ва ифодаи марбут ба онро дар забонҳои муқоисашаванда, дар таҳлили дигар низомҳои он ва дар маводи дигар забонҳо мусоидат меқунад.

Маводи диссертатсияро дар курсҳои маҳсуси грамматикаи функционалий, грамматикаи назариявӣ ва амалии забонҳои англӣ ва тоҷикӣ, курсҳои назрии тарҷума ва типологияи муқоисавии забонҳо, ҳангоми навиштани рисолаҳои илмӣ аз рӯи ихтисоси марбут метавон истифода кард.

Тасвиби амалии натиҷаҳои таҳқиқ. Нуктаҳои асосии диссертатсия дар конференсия ва ҳамоишҳои илмии ҷумхуриявӣ ва донишгоҳӣ, ки дар байни солҳои 2018-2024 баргузор гардидаанд, ироа гардидааст. Аз рӯи мавзӯъ 9 мақолаи илмӣ, аз ҷумла 4 мақолаи илмӣ дар маҷаллаҳое, ки КОА-и назди Президенти ҶТ таъвид намудааст, нашр шудааст.

Кори диссертационии Ибрагимова М.Т. дар асоси меъёрҳои (стандарт) нави илмӣ таҳия гардидааст. Тарзи овардани иқтибос, таҳияи бобу фасл ва зерфаслҳо, хулосаву рӯйхати адабиёти истифодашуда мутобиқи талаботи меъёрҳои муосири таълифи корҳои илмию таҳқиқотӣ сурат гирифтааст.

Дар баробари дастовардҳои зикршуда диссертатсия ва фишурдаи он аз камбудиву норасоихо низ холӣ нестанд, ки зикри онҳо барои такмили минбаъдаи кори илмӣ хеле муфиданд, аз ҷумла:

1. Бахши тавсифи умумии таҳқиқоти диссертатсия “Асосҳои назариявии таҳқиқот” хеле кам ба назар мерасад. Хуб мешуд, ки муаллифи диссертатсия ба масъалаи мазкур диққати ҷиддитаре медод.
2. Диссертант дар боби сеюми рисола, ки ба ҳусусиятҳои майдони ҷойивазкунӣ дар забонҳои англисӣ ва тоҷикӣ бахшида шудааст, танҳо ба таҳлили имконоти ҳаракат дар фазо маҳдуд гашта, имконоти услубии феъл ва ҳиссаҳои ёвари нутқро аз мадди назар дур кардааст.
3. Дар раванди таҳқиқ муаллифи диссертатсия аз сарчашмаҳои зиёде иқтибос овардааст ва назари муҳаққиқонро ба ин ё он масъалаи илмӣ баён намудааст, аммо ин назарҳоро аз дидгоҳи интиқодӣ баррасӣ накарда, ақидаи худро нисбат ба онҳо пурра баён наменамояд.
4. Хуб мешуд, ки диссертант дар оянда, дар таълифи монографияи кори илмӣ, ҳусусиятҳои назариявии мавзуи таҳқиқшавандаро дар забонҳои муқоисашаванда дар зербобҳои алоҳида муқоиса карда, ҳусусиятҳои хос ва тафовутҳои онро муайян намояд.
5. Дар баъзе саҳифаҳои диссертатсия ва автореферат ғалатҳои услубӣ, имлӣ ба ҷашм мерасанд (с. 9, 13, 22 ва ғ.).
6. Нуқсонҳои дорои ҳусусияти техникӣ дар дастгоҳи библиографии диссертатсия мушоҳида мегарданд.

Дар маҷмуъ, норасоихои зикршуда ба ҳеч ваҷҳ аҳаммияти таҳқиқоти анҷомдодашударо ҳалалдор намесозад, зеро аксари онҳо ислоҳпазиранд ва ба мазмуну муҳтавои диссертатсия ва дастовардҳои илмии муҳаққиқ таъсири ҷиддӣ намерасонанд.

Фишурдаи диссертатсия (ба забонҳои тоҷикӣ ва русӣ), осори илмиву мақолаҳои дар ин замина нашркардаи диссертант мазмуну муҳтавои диссертатсияро ба пуррагӣ инъикос ва ифода мекунанд.

Хуласаҳои муҳтасари кори диссертационӣ, ки бо забонҳои тоҷикӣ, русӣ ва англисӣ дар охири автореферати диссертатсия оварда шудаанд, тибқи талаботи ҷории Комиссияи олии атестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон таҳия гардида, моҳияти илмии кори мазкуро ба таври фишурда инъикос менамоянд.

Диссертатсия ба талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба Шуруи диссертационӣ ва Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илӣ, ки ба талаботи Низомномаи намунавӣ оид ба Шуруи диссертационӣ ва Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо Қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти № 267 тасдик

гардидаанд, пурра ҷавобгӯ буда, муаллифи он Ибрагимова М.Т. сазовори дарёфти дараҷаи илмии доктори фалсафа (PhD), доктор аз рӯйи ихтисоси 6D021300 – Забоншиносӣ (6D021302 – Забоншиносии муқоисавӣ-таъриҳӣ, қиёсӣ ва муқоисавӣ) мебошад.

Муқарризи расмӣ:

Профессори кафедраи забонҳои хориҷии
Академияи идоракунни давлатии назди
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон,
доктори илмҳои филологӣ

Раҳмон Наргис Шариф

Суроғ: 734003 ш. Душанбе, н. Сино, хиёбони
Нусратулло Махсум 8/4, 43
Телефон: 917-09-02-99;
Email: nargisbonu66@mail.ru.

Имзои профессор Раҳмон Н.Ш.ро расмӣ мекунам:
Сардори раёсати кадрҳо, коргузорӣ
ва корҳои маҳсуси АИДНГҔТ

Зоирхонзода Фаромуз
Зоирхон

Суроғ: 734003 ш. Душанбе, ӯччаи Сайд Носир, 33
Тел.: (992 37) 224-17-86
www.apa.tj

